

## ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба кори диссертационии Буриев Бахтиёр Болтаевич дар мавзуи «Ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод шудааст.

*Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм. Мазмуну мундариҷаи диссертатсияи Буриев Бахтиёр Болтаевич дар мавзуи «Ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ» бо шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот, баҳусус бандҳои 3, 4 ва 5 мувофиқат меқунад.*

*Мубрамияти мавзуи таҳқиқот. Мубрамияти мавзуи таҳқиқотии Буриев Бахтиёр Болтаевич дар мавзуи «Ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ» аз он бар меояд, ки истифодаи мероси таърихӣ ва фарҳангӣ дар дарсҳои математикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба афзоиши таваҷҷӯҳи хонандагон ба мавзӯи мусоидат намуда, тафаккури эҷодии онҳоро инкишоф медиҳад ва барои ҳамгирои математика бо дигар илмҳо ва фарҳангҳо шароити мусоид фароҳам меорад.*

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қайд намудаанд, ки: «Ҷавонон ояндаи давлату миллат, қувваи пешбарандаи ҷомеа ва захираи стратегии давлату ҳукумати мамлакат мебошанд. Ҷавонони мо бо ҳисси баланди миллӣ ва ҳисси гарми ватандӯстӣ омодаанд, ки бо ҳама гуна ҳатарҳое, ки бар зидди давлат ва миллат равона шудаанд, мубориза баранд ва манғиатҳои миллиро аз ҳама гуна манғиатҳои дигар болотар гузоранд.

Мо аз чавонони зебои худ ифтихор мекунем ва барои ҳалли мушкилоти онҳо тамоми чораҳоро меандешем».

Вобаста ба ин, омӯзиш, таҳқиқ ва азхудкуни мероси математикони асримиёнагии Шарқ, ба монанди Ал-Хоразмӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ, Умари Хайём, Насируддини Тӯсӣ, Қозизодаи Румӣ, Баҳоваддин Омулӣ, Муҳаммад Наҷмиддинхон, Алкошӣ, Алии Қушчӣ ва дигарон, яке аз вазифаҳои аввалиндарачаи зинаҳои муҳталифи таҳсилот ва ниҳодҳои тарбиявӣ мавсуб меёбанд.

Аз ин рӯ, унвонҷӯй Буриев Баҳтиёр мавзуи рисолаи диссертациониашро дуруст интихоб намуда, то андозае барои ҳалли мушкилоти мавҷуда дар соҳаи таълими математика таҳқиқоти арзишмандро ба анҷом расонидааст.

*Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, объект ва мавзузъ (предмет)-и он дуруст муайян шуда, дар диссертатсия дар заминай равиши илмии асоснок корҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ-таҳқиқотӣ пай дар пай ҳалли худро ёфтаанд.*

Асосҳои назариявӣ ва методологии рисолаи диссертационӣ дуруст коркард шуда, асосан ба талаботи илми педагогика, маҳсусан таърихи педагогика, таърихи математика ва методикаи таълими математика мувоғиқат мекунанд.

Мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ воситаи арзишмандтарин барои баланд бардоштани сифати таълим ва дар руҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани шогирдон мебошад. Он имкон медиҳад, ки дарсҳои математика барои ташаккули тафаккури таҳлилӣ ва эҷодӣ барои хонандагон пурмазмунтар, ҷолибтар ва муғифтар гарданд. Истифодаи супоришҳо, мисолу масъалаҳои дорои мазмуни таъриҳӣ ва фарҳангӣ ба хонандагон кумак мерасонад, ки аҳамияти математика ва робитаи амиқи онро бо ҳаёти воқеӣ ва рушди фарҳангии инсоният дарк намоянд.

Доҳил кардани маводи математикаи асримиёнагии Шарқ ба раванди омӯзиши математикӣ ба ташаккули робитаҳои байнифаний мусоидат намуда, имкон медиҳад, ки математика бо таъриҳ, фарҳангшиносӣ ва ҳатто санъат

ҳамгиро карда шавад ва ин равиши омӯзишро шавқовар ва пурмазмунтар мегардонад.

Ин равиши фаъолияти маърифатии хонандагонро бештар намуда, онҳоро ба корҳои илмӣ ва эҷодии илмӣ ҳавасманд месозад.

Дарсхое, ки бо истифода аз маводи таърихӣ гузаронида мешаванд, хонандагонро бо сатҳҳои гуногуни таваҷҷуҳи маърифатӣ ҷалб намуда, ба раванди таълим таъсири мусбат мерасонанд.

Олимони асримиёнагии Шарқ барои ҳалли масъалаҳои мураккаб равишҳои ғайримуқаррариро истифода мебурданд. Масалан, агар Ал-Хоразмӣ усули ҳамаҷонибаи ҳалли муодилаҳои квадратиро таҳия карда бошад, Умарӣ Хайём барои ҳалли муодилаҳои кубӣ тарзи геометриро истифода намудааст ва Насируддини Тӯсӣ бошад, ба таҳқиқи табдилдиҳои тригонометрий машғул буд. Чунин усулҳо аз хонандагон фаҳмиши амиқи математикиро талаб намуда, онҳоро барои пайдо кардани равишҳои нав дар ҳалли мушкилот ҳавасманд менамоянд.

Ташаккули муҳити эҷодӣ дар раванди таълим вазифаи муҳими омӯзгори мусир аст, ки барои фароҳам овардани шароит ба рушди ҳамоҳангии шахс кӯшиш мекунад.

Қобилиятҳои эҷодӣ маҷмуи сифатҳои шахсӣ ва ҳусусиятҳои зеҳниро дарбар мегиранд, ки эҷоди навоварӣ, аслӣ ва пурмазмунро таъмин мекунанд. Дар тадқиқоти илмӣ мағҳуми қобилияти эҷодӣ аз нуқтаҳои назари гуногун баррасӣ гардида, бо табиати байнифании эҷодкорӣ ва зухуроти он алоқаманд аст.

Эҷодкорӣ сифати шахсиятест, ки имконият медиҳад ғояҳои нав, пайдо кардани қарорҳои ғайримуқаррарӣ ва амалӣ кардани онҳо имкон медиҳад. Ин қобилиятҳо асосан ба равандҳои маърифатӣ, аз қабили хаёлот, тафаккури ассотсиатсионӣ, фаросат ва тафаккури гуногун асос ёфтаанд.

Падидай навгонӣ ва бозёфти илмии диссертатсия дар он аст, ки муаллиф бори аввал истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқро ҳамчун усули асосии ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон дар

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, пойгоҳи таҳқиқотӣ мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор додааст, ки барои кулли ин навъ таълимгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти назариявӣ, методӣ ва амалий дорад.

Илова бар ин, событ карда шудааст, ки мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ манбаи беназир барои супоришҳо, усул ва ғояҳоест, ки ба рушди тафаккури эҷодии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мусоидат мекунанд. Ин мавод воситаи пурқувватест барои ташаккули тафаккури таҳлилий, малакаҳои таҳлилию таҳқиқотӣ ва пеш аз ҳама барои ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мебошад.

Дар асрҳои миёнаи Шарқ ба маркази тарҷумаи матнҳои антиқӣ ва рушди ғояҳои нави илмӣ ва фарҳанг табдил ёфта буд. Дар ин давра маҳсусан, ба алгебра, геометрия, астрономия ва арифметика диққати маҳсус дода мешуд. Асарҳои математикони шарқӣ ба рушди илми аврупой мусоидат кардаанд ва аз ин нуқтаи назар истифодаи дастовардҳои онҳо дар раванди таълиму тадрис манфиатбахш аст.

Боиси тазаккур аст, ки яке аз навгониҳои дигари диссертатсия пешниҳоди ба барномаи таълимӣ ва китобҳои дарсӣ дохил намудани мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ мебошад, ки он сараввал барои мазмунан миллӣ кунонидани фанни математика лозим буда, сониан барои дар рӯҳияи ватандӯстию ахлоқи ҳамида тарбия кардани хонандагон нақши босазое мегузорад.

*Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия.* Хулосаҳои назариявӣ ва тавсияҳои амалий тибқи муқаррароти аввалияи назариявӣ; мантиқӣ-илмии тадқиқи масъала тавассути интихоби методҳои ба предмет, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқоти муносиб, истифодаи методҳои муносиб, давомнокии кори таҷрибавию озмоиши, таҳлили бонизоми натиҷаи ҷавобҳои иштирокчиёни таҳқиқот ба даст омадаанд.

Хулосаи муҳимми муаллиф дар он аст, ки ҳалли масъалаҳои марбут ба рӯйдодҳои воқеии таъриҳӣ таваҷҷӯҳи хонандагонро ба вучуд меорад ва

онҳоро ба омӯзиши мустақили мавзуъ ҳавасманд мекунад. Фарқ шудан дар контексти масъала хонандаро водор мекунад, ки дар бораи вакт, шароит ва усулҳои истифодашуда дар гузашта тасаввурот пайдо намояд. Бисёр масъалаҳое, ки аз таърих омадаанд, ҳалли мустақим надоранд, ки ин барои рушди чандирии ақл мусоидат мекунад. Масъалаҳои таърихӣ хонандаро бо фарҳангҳо ва анъанаҳои гуногуни ҷаҳонӣ шинос менамоянд.

*Аҳаммияти назариявии таҳқиқоти анҷомёфта* аз он иборат аст, ки модели дидактикаи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ таҳия гардидааст. Истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар амалияи таълимӣ ба рушди комплексии хонандагон мусоидат намуда, тафаккури эҷодии онҳоро ташаккул медиҳад, таваҷҷуҳи маърифатии онҳоро афзоиш дода, ҷаҳонбинии хонандагонро васеъ мегардонад. Ин равиш таълими анъанавии математикиро ғаний гардонида, онро шавқовартар ва самараноктар мекунад.

*Аҳаммияти амалии таҳқиқот* дар он ифода ёфтааст, ки: модели таҳиягардидаи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ, ки бо риояи маҷмуи шароити педагогии ин модел амал мекунад, ба раванди таълимии мактабҳои таҷрибавӣ ворид карда шудааст. Ҳамчунин, дастурҳои таълимӣ-методӣ оид ба истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар раванди дарсҳои математикаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таҳия ва нашр гардидаанд, ки барои татбиқи модели мазкур равона шудаанд. Тавсияҳои методӣ барои омӯзгорони математика оид ба ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ низ таҳия карда шуданд.

Рисола аз се боб, шаш фасл ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Дар Муқаддима муҳиммияти мавзуи таҳқиқот асоснок гардида, шарҳи муҳтасари дараҷаи пажӯҳиши мавзуъ оварда шудааст. Ҳамчунин объект ва предмети

таҳқиқот муайян гардида, мақсад ва вазифаҳо, фарзияи кор, асоси методологии таҳқиқот, методҳои таҳқиқот, пойгоҳи асосии таҳқиқот, марҳилаҳои асосӣ, навгониҳои илмӣ, аҳамияти назариявӣ, арзиши амалии кор, саҳехияти ғояҳои илмӣ, озмоиш ва татбиқи натиҷаҳо ва масъалаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда мухтасар шарҳ дода шудаанд.

**Дар боби якум** — «Асосҳои назариявии ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон дар раванди таълими математика» — се зербоб иборат буда, чунин бандҳоро дарбар мегирад: мафҳум ва моҳияти қобилияти эҷодии хонандагон ҳангоми омӯзиши математика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ; усули ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон ҳангоми омӯзиши математика; модели дидактикаӣ барои ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути афкори математикии олимони асримиёнагии Шарқ.

Дар қисми назариявии диссертатсия, ҳамзамон ба корҳои илмии олимоне, ки масъалаҳои ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон ва истифодаи маводи таърихиро дар дарсҳои математика таҳқиқ кардаанд, баррасӣ, шарҳ ва тавзеҳи истилоҳи «ташаккули қобилияти эҷодӣ» ҳаллу фасл гардидааст.

**Боби дуюм** — «Математикаи Шарқ ва нақши он дар ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон ҳангоми омӯзиши фанни математика» масъалаҳои зеринро баррасӣ мекунад: мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ: шарҳи таърихӣ ва математикӣ ва тадбиқи он; усул ва равишиҳои истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар таълими математикаи муосири мактабӣ.

Дар боби мазкур муайян гардидааст, ки ҳамгирои үнсурҳои мероси олимони асримиёнагии Шарқ ба барномаҳои мактабӣ метавонад таваҷҷуҳӣ хонандагонро ба мавзӯъ ба таври назаррас афзоиш диҳад. Үнсурҳои таърихии математика, мисли масъалаҳои ёфтани решоҳои муодилаҳои квадратӣ ва ҳалли муодилаҳо бо усули алгебрай, ки дар асарҳои Ал-Хоразмӣ ва Умари Хайём оварда шудаанд, метавонанд бомуваффақият дар раванди

таълим татбиқ карда шаванд ва ба эҷоди курси зиндатар ва ҷолибтари математика мусоидат қунад.

Доҳил қардани унсурҳои таърихию математикий ба маводҳои мактабӣ ба фаҳмиши амиқи хонандагон оид ба моҳияти мағҳумҳои математикий ва татбиқи онҳо мусоидат менамояд.

**Боби сеюм** Корҳои таҷрибавӣ оид ба озмоиши модели дидактикаи ташаккули қобилиятҳои эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ оид ба масъалаҳои зерин баҳс мекунад: усул ва равишҳои истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар таълими математикаи муосири мактабӣ (банди аввал); таҳлили натиҷаи корҳои озмоиший оид ба ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ (банди дуюм).

Усули асосӣ ва аз ҳама мувофиқи истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ, ки ба ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон равона шудаанд, чунинанд: экспурсия (сафар)-и таърихӣ (сафари таърихӣ дар шакли паём; шакли видеой; ба таври мултимедияйӣ; ба таври саҳначаҳо); ҳалли мисолҳо ва масъалаҳои таърихӣ; омӯзиши зиндагиномаи математикони варзида; робитаи байнифаний; истифодаи шакли тасвирий.

Ташкили корҳои озмоиший-таҷрибавӣ бо риояи мантиқи таҳқиқотӣ дар заминаи: литсеи № 4 барои хонандагони болаёқати ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе; муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ № 3 ноҳияи Дӯстӣ, вилояти Ҳатлон; муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ № 11, вилояти Суғд, ноҳияи Ҷаббор Расулов; муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ № 20, ноҳияи Ҷаббор Расулов, вилояти Суғд; муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ № 8, ноҳияи Ҷайхун, вилояти Ҳатлон баргузор гардидааст.

Ҳамин тарик, аз таҳлили диссертатсия чунин хулоса бармеояд, ки ҳадаф **ва** вазифаҳои дар назди таҳқиқот гузошташуда пурра ба даст оварда шуда:

- мафхум ва мохияти қобилияти эчодии хонандагон ҳангоми омӯзиши математика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба таври назариявӣ асоснок карда шудааст;
- усулҳои ташаккули қобилияти эчодии хонандагон ҳангоми омӯзиши математика муайян карда шудааст;
- модели дидактикии ташаккули қобилиятҳои эчодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ таҳия гардида, ба таври озмоиши санҷида шудааст;
- мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ аз нигоҳи таъриҳӣ ва математикӣ баррасӣ шуда, шароити истифодаи он дар дарсҳои математика муайян гардид;
- усулҳо ва равишҳои татбиқи мероси олимони асримиёнагии Шарқ дар таълими мусири мактабӣ ба таври озмоиши санҷида шудааст;
- самаранокии модели дидактикии ташаккули қобилияти эчодии хонандагон тавассути мероси олимони асримиёнагии Шарқ ба таври озмоиши санҷида шудааст;
- барои омӯзгорони математикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавсияҳои методӣ оид ба ташаккули қобилияти эчодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ таҳия карда шудааст.

Дар анҷоми диссертатсия хулосаҳои умумӣ ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот пешниҳод гардида, арзиши амалӣ ва эътиомнокии онҳо барои таълими фанни математикаи мактабӣ тасдиқ мекунад.

Арзёбии натиҷаҳои диссертатсия ва таҳқиқоти озмоиши гузаронидаи Буриев Б.Б., инчунин хулосаҳову тавсияҳои методии коркард ва манзурнамудаи ў бозгӯйи онанд, ки муаллиф ба мақсад ноил шуда, вазифаҳои дар назди таҳқиқот гузашташударо пурра ҳал кардааст ва дар натиҷа фарзияи илмии пешниҳодкардааш дар амал тасдиқи худро пайдо кардааст.

*Нашири натиҷаҳои диссертатсия ва арзёбии умумӣ. Натиҷаҳои асосии диссертатсияи Буриев Бахтиёр Болтаевич дар конференсияҳои илмию амалий, мизҳои мудаввар ва семинарҳои илмий-методии дар Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳо мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст.*

Муқарароти асосии назариявӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷаласаҳои илмии шуъбаи фанҳои табииӣ-риёзӣ, технологияи иттилоотӣ, бознигариву тақмили стандарт, барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсии дар Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, инчунин дар шурӯҳои методӣ ва омӯзгории муассисаҳои озмоиши низ анҷом дода шудааст. Дар маҷмуаи чандин конференсияҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ натиҷаҳои таҳқиқот ба нашр расидаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот дар 34 интишороти муаллиф инъикос ёфтаанд, ки аз онҳо 7-тояш дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

*Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия.* Зикр кардан муҳим аст, ки барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестационӣ пурра мувофиқат мекунад. Автореферат ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ таҳия гардида, диссертатсия тибқи талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои илмиӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 (бо тағтиру иловаҳо аз 26 июни соли 2023, № 295) тасдиқ шудааст, ба тартиб дароварда шудааст.

Аммо лозим ба зикр аст, ки дар баробари дастовардҳо ва ёфтаҳои зиёди илмии диссертатсия, бархе аз костагиҳо ва норасоиҳои муайянे мушоҳида мешаванд, ки асосан ба ҷанбаҳои ороиший-техникӣ ва тавсиявӣ таллуқ доранд:

1. Унвончүй дар боби якуми диссертатсия, ки ба асосҳои назариявии ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон дар раванди таълими математика бахшида шудааст, таҳлили асарҳо ва андешаҳои муҳаққиқон ва олимони ватанӣ дар шароити имрӯзai кишвар кам ба назар мерасад.
2. Дар рисола беҳтар мебуд, ки роҳҳо ва усули худфаъоли (интерактивӣ) истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар раванди омӯзиши математика пешниҳод ва тавсияҳои илмӣ дода мешуд.
3. Дар феҳристи адабиёт баъзе номутобиқатҳо ва noctуриҳо ба назар мерасанд, ки таҷдиdi назар меҳоҳанд.
4. Дар матни диссертатсия хатоҳои грамматикӣ ва техникӣ низ мавҷуданд, ки ислоҳи онҳо сифати кори илмиро беҳтар мегардонад.

Дар маҷмуъ, норасоиҳои зикршуда арзиши илмиву амалии диссертатсияро коста намегардонанд, диссертатсияи унвончӯй кори илмӣ-таҳқиқотии анҷомёфта буда, муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ мебошад.

*Хулосаи ҷамъбастӣ.*

1. Диссертатсияи Буриев Бахтиёр Болтаевич кори ба итномрасидай илмӣ-таҳқиқотӣ буда, аз ҷониби муаллиф мустақилона дар сатҳи хуби илмӣ иҷро шудааст.
2. Унвончӯй ба ҳадафҳои дар таҳқиқот гузоштааш ноил шуда, вазифаҳои илмиро хуб ҳаллу фасл намудааст ва фарзияи таҳқиқот тасдиқи худро ёфтааст.
3. Диссертатсия дар мавзуи «Ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ», ки барои ҳимоя ва дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод шудааст, ба талаботи Низомнома оид ба Шурои диссертационӣ ва «Тартиби додани

дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267(бо тағтиру иловаҳо аз 26 июни соли 2023, № 295) тасдиқ шудааст, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мебошад.

Муқарризи расмӣ,  
номзади илмҳои педагогӣ,  
дотсенти кафедраи методикаи  
таълими фанҳои табии – риёзии  
Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили  
иҳтинос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф  Ҷонмирзоев Эраҷ

## Маълумот барои тамос:

Суроға: ВМКБ, нохияи Роштқалъа, чамоати Тусиён, дәҳаи Зигур  
Почтаи электронӣ: [eraj1964@mail.ru](mailto:eraj1964@mail.ru)  
Телефон: 93 702 6464

18.08.2025

Имзои Чонмирзоев Э. Ч. тасдик карда мегавад

## Сардори раёсати кадрҳо ва котибот



Хабибзода Манучехр